

1130 - Ҳукми ширкат варзидан бо ҳамроҳии кофирон дар идҳояшон

савол

Бисёре аз мусулмонро мушоҳида намудаам, ки дар чашнҳои Кристимас ва дар баъзе ҷаншҳои дигар ширкат меварзанд.

Оё ягон далеле дар Қуръону суннат вуҷуд дорад, ки онро ба онҳо нишон бидиҳам ва он далел бар ғайришаръӣ будани ин амалҳо далелат бикунад?

Ҷавоби муфассал

Ҳамду сано барои Аллоҳ.

Ширкат варзидан бо ҳамроҳии кофирон дар идҳояшон бо сабабҳои зерин ҷоиз нест:

Аввал:

Зеро ин амал монандӣ ба онҳост. Паёмбар (дуруду паёми Аллоҳ бар ӯ бод) фармудааст: **«Касе худро ба қавме монанд созад, пас ӯ аз ҷумлаи онҳост»**. Ривояти Абудовуд. (Ин таҳдиди хатарнок аст).

Абдуллоҳ ибни Ал-Ос гуфтааст: **"Касе дар сарзамини мушрикони зиндагӣ бикунад ва Наврӯзу Меҳргони онро чашн бигирад ва худро ба онон монанд созад ва дар ҳамин ҳол бимирад, дар рӯзи қиёмат зиёнкор хоҳад буд"**.

Дуввум:

Ширкат варзидан (дар идҳои мушрикони) навъе аз изҳори дӯстию муҳаббат нисбати онҳо мебошад. Аллоҳ таъоло фармудааст:

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ) (سورة المائدة: ٥١)

«Эй касоне, ки имон овардаед, яҳуду насороро ба дӯстӣ нагиред». (Сураи Моид:

51).

Аллоҳ таъоло фармудааст:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ (سورة الممتحنة:

١٠).

«Эй касоне, ки имон овардаед, душмани Ману душмани худро дӯст магиред. Шумо бо онҳо дӯстӣ мекунед, дар ҳоле ки онон ба ҳаққе, ки барои шумо омадааст, куфр варзидаанд». (Сураи Мумтаҳана: 10).

Саввум:

Ид ин як чизи динӣ-ақидавӣ аст, одатҳои дунявӣ нест, чуноне ки ҳадиси зерин ба он далолат кардааст: **«Ҳар қавм иде доранд ва ин иди мост».** Ва иди онҳо бар ақидаи фосиди ширкиву куфрӣ далолат мекунад.

Чаҳорум:

Аллоҳ таъоло фармудааст:

(. وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ (سورة الفرقان: ٧٢

«Ва касоне, ки бар дурӯғ шоҳидӣ намедиҳанд». (Сураи Моида: 51).

Донишмандон ин оятро ба маънои идҳои мушрикони тафсир кардаанд.

Тӯҳфа кардани кортҳои табрикотӣ ва ё фурӯхтани онҳо ва инчунин фурӯхтани тамоми васоилу лавозимоти идҳои мушрикони аз қабиле чароғакҳо, дарахтҳо ва хӯрокҳо ҷоиз нест.

Мо қаблан ба саволи рақами (947) посух дода будем, ки ба ин савол монандӣ дорад ва дар онҷо ин масъала бо тафсил зикр шудааст.